

ХУЛОСАИ
шурои диссертатсионии 6D.КОА-088 - и
назди Донишгоҳи давлатии Данғара барои дарёфти
дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисос

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 14.06.2025, № 3

Барои сазовор доистани Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисос.

Диссертатсияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад дар мавзуи «Вижагиҳои ғояйӣ ва услубии рӯчуъҳои лирикӣ дар адабиёти бадеӣ (дар мисоли осори устод Айнӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 - Филология (6D020501- Адабиёти тоҷик) ба химоя 03.04.2025 қабул карда шуд, протоколи №2 – и шурои диссертатсионии 6D.КОА-088 – и назди Донишгоҳи давлатии Данғара (1260101, вилояти Ҳатлон, ноҳияи Данғара, кӯчаи марказӣ - 25; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 январи соли 2025, таҳти №2).

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад 21-уми феврали соли 1998 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2019 зинаи бакалавриати Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси журналистика ва соли 2021 зинаи магистратураи ҳамин донишгоҳро бо ихтисоси журналист – тарҷумон хатм кардааст.

Аз моҳи сентябри соли 2022 то инчониб ба ҳайси маъмури барномаи автоматикунонидашудаи раванди таълим Alfa – Xpress - и Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улулғзода фаъолият дорад.

Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад солҳои 2021-2024 ба ҳайси докторанти фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисос дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филология ва рӯзноманигории Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улулғзода ба кори таҳқиқӣ машғул шудааст.

Диссертатсияи Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 - Филология (6D020501- Адабиёти тоҷик) дар кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улулғзода анҷом ёфтааст.

Роҳбари илмӣ: номзади илмҳои филологӣ, муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улулғзода Абдураҳимов Бахтиёр Абдураҳимович.

Муқарризони расмӣ: Қосимзода Солеҳ Салим, доктори илмҳои филологӣ, сардори раёсати магистратура, аспирантура ва докторантура (PhD)-и Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Миралиев Сарварбӣ Толибовна, номзади илмҳои филологӣ, сардори раёсати таълими-Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Сайдмуъмин Раҳимов ба диссертатсия такризи мусбат пешниҳод кардаанд.

Муассисаи пешбар – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – мунидири кафедраи назария ва таърихи адабиёт, доктори илмҳои филологӣ, профессор Солеҳов Шамсиддин Аслиддиновиҷ, эксперт – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи мазкур Элбоев Вафо Чуракулович, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, дотсент Шоев Абдуҳамид Абдунабиевиҷ имзо гардида, бо имзою муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои таърих, профессор Ибодуллоҳозода Аҳлиддин Ибодулло пешниҳод шудааст, қайд намудааст: “Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувоғиқ мебошад ва ҳамаи талаботи зарурӣ кори илмӣ, аз ҷумла: равиши таҳқиқ, таҳлил, соҳтор, услуг ба таври бояду шояд иҷро шудаанд. Забони илмӣ, асоснокии назариявӣ, тавзехи далелҳо ва мувоғиқати умумии муҳтаво бо меъёрҳои академӣ далели омодагии комили муҳаққиқ барои дарёftи унвони илмӣ мебошанд”.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсия мазкур иртиботи қавӣ дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 8 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро исбот мекунанд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Пиров, М.М. Рӯчӯҳои лирикию публитсистӣ дар повести “Одина”-и Садриддин Айнӣ / М.М. Пиров // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих. – Душанбе, 2024. – № 3 (55). – С. 194-202.

- [2-М]. Пиров, М.М. Вазифаҳои сухани муаллиф ва ручуи лирикӣ дар асари бадеӣ / М.М. Пиров // Паёми Донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих. – Душанбе, 2023. – № 4 (52). – С. 241–248.
- [3-М]. Абдураҳимов, Б.А., Пиров, М.М. Забон, тарзи баён ва анвои ручуъҳои лирикӣ / Б.А. Абдураҳимов, М.М. Пиров // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. – № 6 (107). – С. 119–126.
- [4-М]. Пиров, М.М. Нигоҳе ба ташаккули сухани муаллиф ва ручуъҳои публитсистӣ дар осори Айнӣ / М.М. Пиров // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2024. – № 3 (110). – С. 153–162.
- [5-М]. Абдураҳимов, Б.А., Пиров, М.М. Ручуи психологӣ – баёнгари эҳсосот ва руҳияи муаллиф ва қаҳрамонҳои асар / Б.А. Абдураҳимов, М.М. Пиров // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2024. – № 4 (111). – С. 179–186.

II. Таълифоти муаллиф дар маҷмуа ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [6-М]. Пиров, М.М. Ташаккули сухани муаллиф дар осори публитсистӣ ва бадеии устод Айнӣ / М.М. Пиров // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ дар замони мусир» («Актуальные проблемы языкоznания и литературоведения в современном времени»). – Душанбе, 2022. – С. 317–323.
- [7-М]. Мираҳмадзода, М.М. Эпиграф, пролог, эпилог – ҳамчун шакли хоси сухани муаллиф / М.М. Пиров // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Истифодай мероси педагогии мутафаккирони форс дар тарбия ва ташаккули хислатҳои ахлоқию маънавии омӯзгорои оянда». – Душанбе, 2024. – С. 217–222.
- [8-М]. Мираҳмадзода, М.М. Ручуи лирикӣ дар назми эпикӣ (дар мисоли “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ) / М.М. Мираҳмадзода // Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалий таҳти унвони «Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳуввияти миллӣ». – Душанбе, 2024. – С. 403–408.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин тақризҳо ба шурои диссертационӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон **Собиров Ҳамза Юсуфович** мусбат буда, дар радифи ёдоварӣ аз муваффақиятҳои диссертант эроҷҳои зерин оварда шудаанд:

1. Дар феҳристи адабиёт, чунонки ба назар расид, 95 китоб мавриди истифода қарор гирифтааст. Ба назари ин ҷониб рӯйхати адабиёти истифодашуда хеле зиёд буда, мебоист ҳамон китобҳое зикр шаванд, ки дар доҳили кор аз онҳо иқтибос оварда шуданд.

2. Чумлаи сеюми сархати дуюми авторефрат мантиқан хароб буда, ислоҳи он аз манфиати ҳолӣ нест (Ниг.саҳ. 21).

3. Баъзе ғалатҳои техникӣ ва имлой дар авторефрати диссертатсия ба назар расид, ки ислоҳи онҳо ба фоидай кор ҳоҳад буд. (саҳ. 3,4,8,21,28 ва ғайра).

2. **Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори кафедрай забон ва адабиёти руси Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» **Сайдова Марҳабо Шоҳолмаҳмадовна**, дар маҷмуъ, мусбат буда, дар он ба камбуздҳои зерини автореферат ишора шудаанд:

1. Забони илмии рисола гоҳе ба забони публисистӣ наздик мешавад. Ифодаҳои эҳсосӣ ё истифодаи ҷумалаҳои пурсишигу таъкидӣ дар матни илмӣ мушоҳида мегарданд.

2. Дар матн истифодаи ибораҳои ғайрииilmӣ ва гуфторӣ ба назар мерасад. Ибораҳои чун “гуфтани ҳастем, ки...”, “маълум мешавад, ки...”, “ба гумон аст...” ба шеваи гуфтугӯй ва сустии услуг ишора мекунанд.

3. Тартиби овардани баъзе аз рӯйхати адабиёти истифодашуда ба ГОСТ мутобиқат намекунад. Рӯйхат аз рӯйи алифбо ва шеваи омехтаи забонҳо (тоҷикӣ, ҳориҷӣ) оварда шудааст, вале дар баъзе ҳолат номукаммал аст.

3. **Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои ҳориҷии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Ҳуҷанд **Исмаилова Мутриба Охунҷоновна** низ дар маҷмуъ мусбат буда, дар баробари зикри дастовардҳои илмии диссертант се эрод манзур шудааст:

1. Азбаски шаклҳои ручуъ дар адабиётшиносии тоҷик бори аввал таҳқиқ мешаванд, мувоғиқ мебуд, агар муаллиф равобити онҳоро бо дар таҷрибаи умумии адабиётшиносӣ нишон дода, вижагиҳои миллиашонро муқоиса бо таҳқиқоти ҳориҷӣ равшан месоҳт.

1. Дар диссертатсия сухани муаллиф ва ручуи лирикӣ гоҳе яксон ва гоҳе чудо шарҳ дода мешаванд, ки ин метавонад ба иштибоҳ дар сатҳи мағҳумӣ ва назариявӣ барад.

2. Дар қисми “тавсияҳо оид ба истифодаи амалий” тавсияҳо андак умумӣ ва бидуни намунаҳои мушаҳҳас омадаанд. Масалан, гуфта мешавад, ки «дар таълим ва таҳияву таҳлили матнҳо истифода шавад», вале на шарҳи фан, на сатҳи таҳсил, на шакли амалий ироа нашудааст.

4. **Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон **Сайфуллоева Зулайҳо Абдулҳамидовна** ҳам мусбат баҳогузорӣ шуда, дар он ба камбуздҳои зерини автореферат зикр гардидаанд:

1. Дар муаррифии баъзе мағҳумҳои назариявӣ ва муносибати онҳо ба ручуъҳои лирикӣ тавзехоти васеътар мебоист оварда мешуданд. Шарҳи мухтасар гоҳе имкони фаҳми амиқи моҳияти мағҳумҳоро маҳдуд мекунад.

2. Ҳарчанд таҳқиқ ба насрин бадеии устод Айнӣ нигаронида шудааст, барои таҳқими назария лозим буд, ки хусусиятҳои ручуъ дар наср ва назм муқоисавӣ нишон дода мешуданд.

3. Дар фасли муқаддима ва аввали рисола якбора чанд мағҳум (монанди “сухани муаллиф”, “ручуи лирикӣ”, “шарҳ”, “поварақ”) зикр шудааст, вале барои ҳар кадом таъриф, фарқ ва марзи мағҳумӣ бо такя ба сарчашмаҳои илмӣ пурра ва ҷудогона шарҳ дода нашудааст.

Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки дар асоси иҷро кардани таҳқиқи илмӣ:

– унвонҷӯ Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад бо истифода аз назарияҳо ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотии самти адабиётшиносӣ шарҳи назариявии сухани муаллиф дар адабиётшиносии рус ва ҷаҳонро **ба анҷом расонидааст**;

– намудҳои гуногуни сухани муаллиф дар адабиёти бадеӣ (ручуи лирикӣ, шарҳ, поварақ, эпиграф, пролог, эпилог, эссе, монолог ва ғайра) ва вазифаҳои онҳо **коркард шудаанд**;

– вазифаҳои ручуи лирикӣ ҳамчун падидай хоси ҳунарӣ, сохторӣ ва поэтикӣ дар адабиёти бадеӣ **баррасӣ гардида**, заминаҳои пайдоиши сухани муаллиф ва ручуи лирикӣ дар осори бадеии устод Айнӣ **муайян карда** шудаанд;

– намудҳои ручуи лирикӣ аз рӯи сабк, забону услуб ва вазифаҳои он **таҳқиқу баррасӣ гардида**, вазифаи ручуи лирикӣ ҳамчун баёнгари руҳия ва эҳсосоти муаллиф ва қаҳрамонҳои асар **собит шудааст**;

– аҳаммияти бадеӣ ва сиёсию таърихии ручуъҳои лирикии таърихиу публисистӣ дар мисоли осори устод Айнӣ ва нависандагони дигар **мушаххас карда** шудаанд;

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ бо он асоснок карда мешавад, ки дар таҳқиқот асосан аз сарчашмаҳои адабиётшиносӣ ва танқиди адабии рус, адабиётшиносии классикӣ ва имрӯзai тоҷик дар асоси асарҳои назарии онҳо, ҳамчунин аз матолиби дастраси шабакаҳои электронӣ истифода шудааст. Барои шиносӣ ва арзёбии намудҳои асосии ручуъҳори лирикӣ ва вазифаҳои онҳо намунаҳо аз адабиёти тоҷик мавриди муқоиса қарор дода шуданд.

Таҳқиқи намунаҳои ручуъҳои лирикӣ дар асарҳои бадеии нависандагони тоҷик, пеш аз ҳама устод Айнӣ ва дар ин асос муайян кардани аҳаммияти бадеӣ, сиёсӣ, ғоявӣ ва иҷтимоии осори нависандагон аҳаммияти амалии корро нишон медиҳад. Ҷамъbast ва натиҷаҳое, ки зимни таҳқиқи масъалаҳои ручуи лирикӣ ба даст омадаанд, дар назарияи адабиётшиносии тоҷик метавонад мавриди истифода қарор гирад ва барои таълифи асарҳои назарӣ дар ин маврид истифода шаванд.

Азбаски мавзуи мазкур дар адабиётшиносии тоҷик бори аввал ба таҳқиқи васеъ фаро гирифта шудааст, навоварии таҳқиқоти мазкур аз он иборат аст, ки мавзуи мазкур бо нигоҳи нав ва тоза мавриди баррасии дақiq қарор гирифтааст. Ҳамчунин, таҳқиқоти мазкур имконият медиҳад ба қимати

асари бадей баҳои ҳаққонӣ дода, аҳаммияти иҷтимоӣ ва бадеии он равшан баён карда шавад.

Дар диссертатсия аз дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи адабиётшиносони ватанию хориҷӣ вобаста ба мавзӯъ истифода шудааст. Ба сифати асосҳои назарии таҳқиқ корҳои илмии муҳаққикон С. Айнӣ, Е. Э. Бертелс, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, А. Зарринкӯб, Т. Зеҳнӣ, С. Табаров, М. Шакурӣ, А. Маниёзов, А. Саъдуллоев, А. Кучарзода, А. Набиев, Л. Тимофеев, И. Брагинский, Р. Вахҳобзода ва дигарон мавриди корбурд қарор гирифтааст. Таҳқиқоти назариявӣ ва амалии муҳаққикони ватаниӣ ва хориҷии гузаштаю имрӯза дар бораи маҳсусиятҳои сухани муаллиф ва рӯчи лирикӣ, навъ сабки ниғориш, забон ва тарзи баёни рӯчӯъҳои лирикӣ, аҳаммияти рӯчӯъҳои публисистиу таърихӣ ҳамчун манобеи илмӣ истифода шуданд.

Дар диссертатсия вобаста ба масъалагузориҳои мушаҳҳас аз методҳои муқоисавӣ - таърихӣ, хронологӣ, таҳлилӣ ва назарияи жанрҳои адабӣ истифода шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки хулоса ва натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф метавонанд ҳангоми таълифи китобу дастурҳои назарии адабиётшиносии тоҷик мавриди истифода қарор гиранд. Рӯчи лирикӣ яке аз қисматҳои муҳимми композитсияи асари бадей ба ҳисоб рафта, барои тарбияи ғоявӣ, бадей, ватандӯстӣ ва зебоишиноҳии шаҳрвандон нақши калон мебозад. Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки адибон ва муҳаққикон аз он босамар истифода баранд. Таҳқиқоти мазкур барои омӯзиш ва хулоسابарорӣ дар мавриди ҷой ва мақому вазифаи рӯчи лирикӣ, ки як ҷузъи сухани муаллиф мебошад, раҳнамои хуб буда метавонад. Натиҷа ва хулосаҳои диссертатсия дар муайян кардани равишҳои услубу сабки асари бадей, назми эпикӣ ва арзёбии сиёсиву ғоявӣ ва иҷтимоии асари бадей кумаки калон хоҳад расонд.

Баррасии эътиимонкӣ натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар таҳқиқи диссертационӣ аз консепсияҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносони ватанию хориҷӣ ба ҳадди зарурӣ истифода шудааст. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътиимонкӣ натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқии маълумот, мутобиқат намудани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интиҳоби дурусти методҳои таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили сарчашмаҳо ва таҳқиқи осори назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро дараҷаи дарки масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии кор, нуктаҳои асосии ба ҳимояи пешниҳодшуда ва баррасии сарчашмаҳои таҳқиқӣ вижагиҳои ғоявӣ ва услубии рӯчи лирикӣ дар адабиёти бадей дар мисоли осори устод Садриддин Айнӣ таъйид мекунанд.

Муаллиф бо истифода аз равиши илмӣ дар баррасии масъалаҳо, пешниҳоди усуљҳо, таҳқиқи масъалаҳои адабиётшиносӣ, муайян соҳтани арзиши илмии онҳо, ба низом даровардан ва ҷамъбаст кардани натиҷаҳои

бадастомада, пешниходи маълумот ва фароҳам соҳтани замина барои таҳқиқоти баъдӣ, интихоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ саҳми назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA – 088 – и назди Донишгоҳи давлатии Данғара аз 14-уми июни соли 2025 дар бораи сазовор доностани Мираҳмадзода Мунавваршоҳ Мираҳмад ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500 - Филология (6D020501- Адабиёти тоҷик) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертационӣ аз 11 нафар аъзои шуро 11 нафар, аз ҷумла 3 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси 6D020501- Адабиёти тоҷик иштирок доштанд.

Аз 11 нафар аъзои шурои диссертационии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 11 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шурои диссертационӣ,
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Сайдҷафаров О.Ш.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ
номзади илмҳои филологӣ

Шаробова М.Қ.

14.06.2025

